

Озмун : ташкил намудани барномаҳои омузишӣ барои расонаҳо

Internews дар Тоҷикистон дар доираи барномаи MediaCAMP барои пайдо намудани шарикон дар ташкил намудани барномаҳои омузишӣ ба хоҳири рушди касбии расонаҳои Тоҷикистон озмун эълон менамояд. Ба озмун созмонҳои расонаии чи тиҷоратӣ ва чи ғайритиҷоратӣ, ки дар омузиши касбии кормандони ВАО таҷриба доранд, даъват мешаванд.

Озмун барои омузиш дар се самти зерин эълон мешавад:

- назария ва амалияи истеҳсоли маводи видеоӣ дар қолабҳои гуногун, стратегияи ҷалби аудитория, роҳи равишҳои инъикоси мавзӯҳои мураккаби аз назари иҷтимоӣ муҳим, омузиши усулҳои андозагирии аудиторияи телевизион;
- қолабҳои чандрасонаии нақли дoston (multimedia storytelling) барои мавзӯҳои доғи иҷтимоӣ, шеваҳои ҷалби аудитория, игнитоҳори мавод ва дарки асосҳои андозагирии аудиторияҳо;
- идоракунии шаклҳои гуногуни расонаҳо, стратегияи рушд ва таҳкими устувории молиявии расонаҳо, фарҳанги сохторсозӣ ва тақвияти зарфияти кадрҳо дар расонаҳо.

Дар доираи ҳар кадоме аз ин самтҳо бояд аз як то се чорабиниҳои омузишӣ ба нақша гирифта шавад. Шарикон ҳамчунин бояд иштирокдорони давраҳои омузиширо дар муддати 3 – 4 моҳи оянда мураббигӣ намуда, бо машварату маслаҳатҳои касбӣ фаро гиранд.

Довталабон, вобаста ба имконоти касбияшон, метавонанд барои ташкил намудани чорабиниҳои омузишӣ дар як ва ё якчанд самт дархост пешниҳод намоянд

Кадам маълумот бояд пешниҳод шаванд?

- барномаи пешакии чорабиниҳои омузишӣ;
- шумораи тренингҳо ва иштирокчиёни эҳтимолӣ ;
- шаклҳои омузиш: тренинг, вебинар, дарсҳои устодон (master class), мураббигӣ (mentoring);
- рӯйхати муаллимон бо зикри салоҳият ва таҷрибаашон ;
- тарзи интихоб ва даъвати иштирокчиён ;
- роҳҳои тарбияи шоғирдон пас аз анҷоми даври омузиш.

Мухлати охири пешниҳоди дархостҳо: **15 феввали соли** 2019

Интихоби ғолибони озмун дар ду марҳила сурат мегирад:

1) арзёбии зарфияти дархостдиҳанда, сатҳи дарки талаботи бозори расонаҳо, навоарӣ дар пешниҳодот. Дар натиҷа рӯйхати мухтасари (short list) довталабони муваффақ тартиб дода мешавад

2) арзёбии бучети лоиҳаҳо ва ҳамчунин машваратҳои инфиродӣ ба хоҳири дақиқ намудани мавзӯҳои тренингҳо .

Қарори ниҳоиро Шурои коршиносон то **28 феввали соли** 2019 қабул мекунад.

Тамоми чорабиниҳои омузишӣ бояд дар фосилаи байни моҳҳои март – сентябри соли 2019 сурат бигиранд.

Барои пешниҳоди дархост, лутфан, шакли онлайнӣ онро дар пайванди зер пур кунед:
<https://docs.google.com/forms/d/1jZEFWBU2982GFkcLpG1ZgHDvtSq3Xc8CsigghF4-Uzo/edit>

Агар оиди ин мавзӯ саволе доред, лутфан, ба Анжелика Попова бо телефони (+992) 935 142027 ё почтаи электронии aropova@internews.org муроҷиат намоед

Лоиҳаи мазкур дар доираи Барномаи расонаии Осиеи Миёна - MediaCAMP бо мусоидати Агентии ИМА оид ба рушди байналмилалӣ (USAID амалӣ мегардад. Маълумоти муфассал оид ба MediaCAMP-ро метавонед аз инҷо пойдо намоед. Муфассал оид ба созмон: Internews: дар ҷаҳон, Internews дар Тоҷикистон.